

СОЛИМФИКРӢ АЗ ФАӢОЛИЯТИ ХУБ ВОБАСТА АСТ!

Сару садои Гулбуддин ӢикматӢр нисбат ба андешаҳои Пешвои муаззами миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон садои симои сомонаҳои интернетиро гирифтааст. ӢикматӢре, ки раҳнаварди хиёнатӣ разолат аст, ҳақ надорад то андешаҳои дурӯғро нисбат ба Пешвои муаззами миллати тамаддунофари тоҷик гуфта бошад. Таърих саргузаштҳои зиёдеро дар сафҳаи хеш сабт намудааст. Фаъолияти хоинонаи ӢикматӢр аз сафҳаи таърих гум нагаштааст. Ёро дар таърих мардуми рушанфикр ҳамчун шахси иғвогару дурӯя мешиносанд ва доғе дар Ватани хеш медонанд. Мудом тариқи суҳбатҳои вижааш (тарҳрезиишуда) кинаву атоватро пешаи гузота, ба оромии ободӣ чашми нек надорад.

Амалҳои хоинона, хунрезииҳои бо нақшаи ӯ тарҳрезиида, гумроҳсозии мардуми бегуноҳ ва несту нобуд сохтани дастовардҳои Афғонистон шиори ин лаъин мебошад. Бо рише, ки мондааст, рӯйи иваз намудаву бо чандин чехра «баромад» намудааст.

Вақт довар аст ва маълум гашт, ки ӢикматӢр бо чанд рӯи шайтониҳо намуда, баҳри хоҷагонаш хизмат намудааст. Агар ӯ дониши комил ва ақли расо медошт, дар чунин вазъии сиёсӣ, ки дар Афғонистон ҳаст, андешаи ғаразона бар зидди роҳбарияти дигар кишвар намегуфт. Дар ҳоле, ки Роҳбарияти олии Тоҷикистон ҷонибдори сулҳу оромӣ дар Афғонистон аст, на чизии дигар. Ӣониби Тоҷикистон масъалаи Афғонистонро низ чандин маротиба дар ҷаласаҳои сатҳии байналмималӣ пешниҳод ва баррасӣ намуда буд.

ӢикматӢри курнамак аз сиёсату давлатдорӣ фарсахҳо дур аст ва ба ҷуз қатлу куштор дигар ҷизеро надидаву таҷриба накардааст. Имрӯз ҳам бо андешаҳои дурӯғин мехоҳад таҷрибаи нодуруст гирифтаи худро ба сиёсат олуида созад. Яъне, умре дар оғуши ҷанг

буд ва имрӯз ҳам бо истифода аз майдони сиёсат муносибат ва андешаи ғаразнокро пиёда кардан мехоҳад.

Ҳикматёр, қиёс кардани сухани худ бо сухани марде, ки солҳо пайи сулҳу суббот қони худ ба хатар гузошту миллатро обод кард, ба чуз кори аблаҳӣ дигар чизи дигаре нест.

Ҳикматёр, хуб мешуд, ки худро аз майдони сиёсат канор гирӣ, зеро умре бо иғвоангезӣ кор кардӣ, бо ҷанг ҳамроҳ будӣ ва сиёсати хоҷагонатро тарғиб намудӣ. Дигар наметавонӣ солимфикр бошӣ!

Муродзода Б.,
омӯзгори ДМТ